

УДК 82  
ББК 83.3

**ФАННИ БАДЕЙ ВА МОХИЯТИ ОН** *Юсуфов Умриддин, докторант Пажӯҳиигоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)*

**НАУКА БАДИ И ЕЁ СУЩНОСТЬ** *Юсуфов Умриддин, докторант Института языка и литературы имени А. Рудаки АН РТ (Таджикистан, Душанбе)*

**“BADI” SCIENCE AND ITS ESSENCE** *Yusufov Umriddin, Doctoral student of the Institute of Language and Literature named after Rudaki under Tajikistan Republic Academy of Sciences (Tajikistan, Dushanbe)  
E-MAIL:nushin74@mail.ru*

**Калидвозжаҳо:** фани бадеи арабӣ ва форсии тоҷикӣ, санъатҳои бадеӣ, Ибни Мӯътазз, Саккокӣ, Ибни Халдун, таҷнис

Дар мақола моҳият ва ҳадафҳои фани бадеъ, яъне фани дар бораи зебошиносии сухан ва ҳунари зебосозии он ба ришифтаи таҳлил қашида шудааст. Муаллиф таърифҳои ба ин фани додаи ҳам муаллифони қуруни вусто, аз ҷумла Ибни Мӯътазз, Саккокии Ҳоразмӣ, Абулқоҳири Ҷурҷонӣ, Ибни Халдун ва ҳам адабиётшиносони мусоиди ватаниӣ ва хориҷиро зикр кардааст. Ба робита ва таъсири мутақобилаи фани бадеи арабӣ ва форсии тоҷикӣ диққати маҳсус дода шудааст. Дар мисоли санъати таҷнис сабабҳои бо яқчанд ном маъруф гардиданӣ як санъат шарҳу тавзех ёфтааст.

**Ключевые слова:** арабская и таджикско-персидская поэтика, поэтические фигуры, Ибн Мутазз, Саккоки, Ибн Халдун, таджнис (сроднение)

Предпринята попытка анализа сутиности и целей науки бади', то есть науки о поэтических фигурах или учения о приёмах украшения художественной речи. Приведены определения науки бади', данные средневековыми авторами, в том числе Ибн Мутазом, Саккони Хорезми, Абулкохиром Джурджани, Ибн Халдуном, и современными отечественными и зарубежными теоретиками литературы. Особое внимание уделено взаимосвязи и взаимовлиянию арабской и таджикско-персидской поэтики. На примере поэтической фигуры таджнис (сроднение) выявлены причины обретения некоторыми фигурами нескольких названий.

**Key words:** Arabian and Tajik-Persian Poetics, poetical figures, ibn Mu'taz, Sackchoki, ibn Khaldoun, tajnis (natural kinship)

The author makes an endeavor of analyzing the essence and aims of badi science dealing with poetical figures which can be considered as a tenet of the devices embellishing belles-lettres discourse. He adduces the definitions of badi science given by mediaeval scholars, such as ibn Mutaz, Sackconi Khorezmi, Abdulkohir Djurdjani, ibn Haldun, and contemporary theoreticians of literature, both home and foreign ones. Special attention is paid to mutual connection and mutual influence of Arabian and Persian-Tajik poetics. Taking tajnis (natural kinship) poetical figure as an example the author ascertains why some figures acquired several titles.

---

Бадеъ дар радифи маъонӣ ва баён яке аз се фунуни илми балогатро ташкил медиҳад. Балогат, бинобар гуфтаи Ибни Муқаффаъ «адои маънии бисёр бо лафзи андак» [30, 24], Алӣ ибни Исо Руммонӣ «вусули маънист бар дил, бо алфози зебанд» [30, 104], Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ «завқ ва эҳсоси рӯҳонӣ» [28, 162], Муҳаммад ибни Ҳанифа «баёни суханест, ки маънии он дар фахму хотири шунаванда ошкор ва сарех бошад ва бо содатару кӯтоҳтарин иборате, ки мавсуф ба салосату шевоӣ» [14, 69], Ибни Ҳалдун «баробарии сухан бо маънӣ аз ҷамиъи вучӯҳи он, ба сабаби хосиятҳое, ки барои таркибот дар ифода ва расонидани маънии мақсад» [6, 1223] ва Шамси Қайси Розӣ «он аст, ки ончи дар замир бошад, ба лафзи андак, бе онки ба тамоми маънӣ ихмоле роҳ ёбад, баён кунад ва дар ончи ба бости сухан эҳтиёҷ уфтад, аз қадри ҳочат дарнагузарад ва ба ҳадди малол нарасонад ва аҳли нақд гуфтаанд: балогат лафзи некӯст бо сиҳҳати маънӣ» [16, 448] аст.

Имоми балогат Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ дар рисолаи «Таърифот» ҷомеътарин таърифи балогатро бад-ин ваҳҳ: «мутобиқати калом ба муқтазои ҳоли мухотаб» вазъ кардааст [29, 46].

Аз ин таъриф, Сироҷуддин Абӯяъқуб Юсуф Саккокии Хоразмӣ (1160-1228) [17, 732], Муҳаммад Ҳатиби Қазвии [10, 1/80; 20, 35; 21, 27] ва донишмандони садаҳои 17-19 адаби порсии тоҷикӣ, ки навиштаҳояшон асосан бар мабнои ин ду қитоб таълиф шудаанд [1, 25; 12, 9; 15, 102; 4, 6; 5, 5; 19, 8] истиқбол карда, афзудаанд, ки ҳол ё мақом, ҳолат ё мавқеъиятест, ки иқтизо мекунад то калом ба гунае хос, муаккад ё гайримуаккад, муфассал ё мӯҷаз баён шавад [24, 39; 19, 8]. Ҳамзамон, Ҳатиби Қазвии дар «ал-Изоҳ» бори дигар ба таърифи бадеъ мепардозад, ки то андозае шарҳи таърифи Ҷурҷонист: «Бадеъ... илмест, ки ба василаи он роҳҳои зебо соҳтани сухан дониста мешавад» [10, 287].

Балогат се ваҳҳ дорад: мусовот, ишора ва ишбоъ. Мусовот он аст, ки алфози бидуни каму кост монанди қолабе бошанд барои маънӣ ва ишора – бо алфози андак маъонии бисёр баён кардан бошад ва барои як маънӣ қалимоти мутародиф зикр карданро ишбоъ номанд. Аз ин рӯ, мадори балогати арабӣ ба равонии сухан (фасоҳат) ва расонии калом (балогат) устувор буда, ҳадафи он расонидани маънии мақсад ба гӯянда аст. Ба иттифоқи оро, донишмандони араб ҳудуди балогатро аз ду сифат иборат донистаанд: балогати калом ва мутакаллим. Ҷурҷонӣ ҳадду марзи балогати каломро чунин муайян кардааст: «балогат сифатест бар калом ва иборат аз баробар будан аст бо ҳоли шунаванда ва ҳол амрест, ки шунаванда бо вучуди он маънии қаломро мефаҳмад ва ба манзури гӯянда пай мебарад ва гӯянда бо таваҷҷӯҳ бад-он суханро мунтабиқ бо фахму идроки шунаванда менамояд» [28, 5]. Ва нуктаи зариф дар ин таъриф он аст, ки «балогат дар қалима субут ва таҳаққуқ надорад», ба ин далел, ки «дар қалимаи муфрад наметавон мақсудеро ниҳод, ки сухан уҳдадори баёни он бошад» [28, 5]. Муқтазои ҳол бояд чунин хусусиётро иҷозу ихтисор, тағсилу итноб, таъқиду ҳазф, таърифу танқир ва тақдиму таъхир дошта бошад. Масалан, ҳангоми сӯгу мотам, ки мақоми сухан дар ҳадди ҳузну ғам аст, ҳеч кас изҳори шодмонӣ нақунад. Ё ин ки дар ҷое мақом иҷозу ихтисор иқтизо кунад, мӯҷаз ва ихтисор сухан бигӯянд ва агар мақоми муқтазӣ таъқид аст, калом муаккад бошад, агар тағсилу итноб суханро муфассал биёваранд ва хуллас мутобиқи муқтазои ҳол амал кунанд.

Тибқи назариёти адабии соҳиби «ал-Мутаввал» дар балогати калом ду тараф вучуд дорад. Яке, тарафи аъло ва он ин аст, ки сухан ба ғояти эъҷоз расида бошад, чунонки балегтарин қитоби осмонӣ Қуръони карим аз ин мазият баҳраи кофӣ дорад.

---

Ва тарафи дигари он асфал аст, бад-ин таъбир, ки сухан дар ниҳояти пастӣ ва беарзишӣ бошад. Ва миёни ин ду тараф маротиб ва дараҷоте ҳаст, ки якero бар дигаре бартарӣ бошад, яъне нисбати балогати яке бар дигаре, нисбати поин ба боло ва бар дараҷаи фурудтар нисбати боло ба поин аст [20, 16]. Рукни аслӣ ва шарти умдай балогати қаломро риояти асли фасоҳат таъбир кардаанд.

Аксари мутлаки донишмандони арабу аҷам балогати мутакаллимро «малака» донистаанд. Ибни Халдун чи гуна ба даст овардани ин малакаро, пеш аз ҳама ба фаро гирифтани «суханони фасех, мутолиа, такрор ва муморасат» марбут дониста, таъкид мекунад, ки «ҳар гоҳ малакаи сухан гуфтан бад-ин услуб дар суханварӣ ҳосил шуд, андешаи вай дар таркиби қалом ба хато намеравад ва табъаш дар ин тарик намелағзад ва агар таркибе бар ғайри ин равиш бишнавад, бе ҳеч андешае ба гӯши ў гаронбор меояд ва онро рад мекунад ва ҷуз ончи дар натиҷаи ҳусули малакаи нафсонии балогат истифода кардааст, дар гӯши ў бегона мебошад, зоро малакоти нафсонӣ аз лиҳози русух ва истиқор чунон аст, ки пиндорӣ дар ҷойгоҳи худ сиришта шудааст» [6, 1225]. Ҷалолуддини Ҳумоӣ ин андешаи Ибни Халдунро то ҷое такмил дода, онро аз ду дараҷа иборат медонад. Ба андешаи ў, «зухури қудрат ва малакаи эҷоди қаломи фасехи балег дар дараҷаи аввал манут ба завқи фитрӣ ва истеъоди ҳудодод ва дар дараҷаи дувум марбут ба тамрин ва муморасат дар амал, мутолаа ва татаббӯи осори булағо ва маънус шудан бо ашъор ва мақолоту муншаоти устодони адаб аст» [25, 25-26].

Бар асоси ин таъриф, мутакалими балег малакаест, ки гӯяндаро дар соҳтани сухани расо тавоно месозад. Баъзе гуфтаанд, ки ҳар балеге фасех аст, vale ҳар фасехе балег нест. Ба ин далел, ки фасоҳат шарти таҳаққуқи балогат ва дар таърифи он мӯтабар аст, vale балогат шарти таҳаққуқи фасоҳат нест. Аз ин рӯй, ҳар сухане то фасех набошад, балег наҳоҳад буд. Нигорондаи «Фунуни балогат ва синооти адабӣ» ба таърифи балогати мутакаллим сифати «қудрати иншои сухани балег»-ро илова карда, се табакаро дорои малакаи сухандонӣ ва қувваи баёни шевою балег медонад: 1) гӯяндагон, яъне шуаро; 2) нависандагон ва муншиён ва 3) суханварон, яъне хатибону воизон ва амсоли эшон [25, 25].

Гуломхусайнни Ризонажоди Нӯшин балогати қаломро ба порсӣ баробар ба «балогати гуфта» ва «балогати сухан», (14, 34) ва Ҷалолуддини Ҳумоӣ балогати мутакаллимро бо «сухандони чиразабон» муродиф донистааст [25, 25].

Тибқи равиши таълифи Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ чи дар “Асрору-л-балоға” ва чи дар “Далоилу-л-эъҷоз” чунин фаҳмида мешавад, ки балогат аз ду қисм: маъонӣ ва баён иборат мебошад. Vale ў ин нуктаро маҳсус таъкид накардааст. Сироҷуддин Абӯяъқуб Юсуф Саккокии Хоразмӣ (1160-1228) дар асоси таълифоти Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ ва инчунин аз рӯи моҳияти маънӣ ва ҳусусиёти соҳторӣ балогатро бори аввал ба се фан: маъонӣ, баён ва бадеъ тақсим кардааст [17, 286]. Аммо Саъдуддини Тафтозонӣ дар “ал-Мутаввал” ҷонидори ақидаи Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ буда, ақсоми балогатро фақат ба маъонӣ ва баён маҳдуд ва бадеъро ҳамчун тавобеъи фанни баён муаррифӣ кардааст [20, 13]. Донишмандоне, ки дар заминай китобҳои “Мифтоҳу-л-улум”-и Саккокӣ ва “ал-Мутаввал”-и Тафтозонӣ ба порсии тоҷикӣ таълифот анҷом доданд, ғолибан назари онҳоро инъикос кардаанд. Барои тасдиқи ин фикр, гуфтаи муаллифи рисолаи “Зеби сухан” “илми бадеъ аз тавобеъи балогат” гувоҳ аст [13, 1/8].

Гуфтан ва навиштани қаломи фасех ба муқтазои ҳол ва макомро ба доираи омӯзиши илми маъонӣ даҳил кардаанд ва баррасии аволи исноди ҳабарӣ, ахволи

---

маснад ва муснадуилайх, ахволи мутааллиқоти феъл, каср ва иншо, фасул васл ва итнобу мусовот мавзўъҳои асосии илми маъонӣ ба шумор меравад. Ба ақидаи Худой Шариф, “таълимоти илми маъонӣ бо услуби сухан пайванд дорад” [32,56]. Вале, мутаассифона, дар донишгоҳҳои Тоҷикистон ҳангоми таълими фанни “Услубшиносӣ” ин пайванд ба мушоҳида намерасад.

Хушоҳангиву оростагӣ ва адои маънои воҳид ба турӯки муҳталиф ҳудуди омӯзиши илми бадеъ ва баён аст. Аз ин рӯ, бадеъ дар луғат ба маъниҳои “пайдоваранда”, “навоваранда”, “навовардашуда”, “нав”, “тоза”, «шигифтангез», «суханорӣ», «нодирагӯй» ва чизе, ки қаблан вучуд надошта омада, дар истилоҳи адабӣ донишест, ки дар хусуси зебоихо ва ороиши лафзӣ ва маънавии калом баҳс мекунад. Ба таъбири кудамо, бадеъ илмест, ки мадори баҳси он “вучӯҳи таҳсини калом” буда, маҷмӯи саноئи бадеъиро фаро мегирад. Аз рӯи ин таъриф маълум мегардад, ки фанни мазбур ҷанбаҳои ороишӣ, яъне зевару ҷамоли сухан ва таҳайилии забонро мавриди омӯзиш қарор дода, сухани одиро ба сухани адабӣ бадал мекунад. Саъдуддини Тафтозонӣ соҳиби рисолаи «Таҳзибу-л-балоға» бар ин ақида аст, ки бадеъро се ваҷҳ аст: 1) возех будан ва далолати калом бар маънӣ; 2) таъсири калом ва устувории маънои он ва 3) зебоӣ ва дилнишин будани сухан [27, 326].

Нақши асосии бадеъ дар адабиёт инъикоси авотифи зебоӣ мебошад. Маҳз тавассути бакоргирии воситаҳои тасвири бадеъ забони маҷоз вориди шеър ё наср гардида, ба қалимот ҳаёти дубора мебахшад. Бинобар ин, ҷавҳари шеърро зебоӣ ташкил медиҳад. Чунонки Такӣ Ваҳидиёни Комёр бисёр бамаврид гуфтааст: “Зебоӣ кимиёест, ки миси забонро ба тиллои шеър бадал мекунад” [8, 5]. Ҳамин донишманд зебоиро аз ду қисм зебоии табиӣ ва зебоии ҳунарӣ иборат дониста, шарти муҳимми зебоӣ дар ҳунар эҷоди лаззат ва талқини эҳсосоти воҳид арзёбӣ мекунад. Аз ин рӯ, зебоӣ дар табиат бо зебоӣ дар ҳунар тафовут дорад. Дар табиат зебоӣ ва зиштӣ ҳаст, масалан асб зебост ва каркадан нозебо, товус зебо, аммо поҳои ў зишт аст. Дар ҳунар бар ҳилоғи табиат натанҳо инъикоси зебоӣ зебост, балки ҳатто инъикоси зиштӣ ҳам метавонад зебо бошад. Масалан, наққошии ҳунармандона аз як ҷеҳраи зишт, зебост; фалосифа ва андешамандон аз гузаштаҳои дур то имрӯз зебоиро таъриф кардаанд. Ин таърифҳо гарҷӣ мутафовит аст ҳар қадом баҳше аз ҳақиқати зебоиро нишон медиҳад. Бисёре муътакиданд, ки зебоии ҳунарӣ иборат аст аз сурати зоҳир баҳшидан ба лаззат ва зебоӣ лаззатест таҷассумёфта ва лаззатангез” [8, 6]. Маҳз ба хотири аз зарофат ва латофати виже барҳурдор будани бадеъ, онро ҳам ба дониш ва ҳам ба ҳунар итлоқ додаанд. Ба таъбири дигар, бадеъ дониши зебошиносии сухан ва ҳунари зебосозии он мебошад.

Бинобар гуфтаи яке аз адабиётшиносони барҷастаи ҳалқи тоҷик Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ (асри XV) «фусаҳо ва булагои араб муҳассаноти каломро ду навъ эътибор кардаанд. Аввал –муҳассаноти зотия, ки ба мисли ҳусни зотии дилбарон аст ва навъи дувум – муҳассаноти аразия, ки ба масобаи зинатҳои оризai эшон аст”

Ва баёни навъи аввалро “илми балоғат” мегӯянд ва онро ба сабаби қасрати мабоҳис ду илм соҳтаанд: яке “илми маонӣ” ва дигаре “илми баён”.

Ва баёни навъи дуюмро “илми тавобеъи балоғат” мегӯянд ва онро ба сабаби қиллати мабоҳис нисбат ба илми балоғат як илм соҳтаанд – ва он “илми бадеъ” аст” [27, 16-17].

Ба ақидаи Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ зебоии маҳосини илми баён ва илми маъонӣ ҳар ду илми балоғатро ташкил медиҳанд. Аз рӯи ин меъёر, калом бояд нахуст зебоии зотӣ дошта бошад ва он баъдан дар қолаби санъатҳои бадеъ адо шавад, боз

---

ҳам зеботар мегардад. Вале пажӯҳишҳои бадеънигорони садаҳои муосир, аз ҷумла сохторгароён ба субут расонид, ки байзэ аз санъатҳои бадей, аз ҷумла “гулувв” ва “иҳом” дорои зебоҳои зотӣ ҳастанд. Яъне доираи омӯзиши зебоҳои зотӣ, факат ба илми маонӣ маҳдуд намешавад ва он баёну бадеъро низ дарбар мегирад.

Бинобар ин, Сируси Шамисо бадеъро аз ҷумлаи “низомҳои арзишманди адабӣ” дониста, таъқид мекунад, ки он монанди голиби низомҳои дигари адабии мо қарнҳост, ки таҳаввул ва такомуле наёфтааст. Онҷӣ дар марҳалаи аввал зарурат дорад, ин аст, ки ин низом бо таваҷҷӯҳ ба равишиноси (методология) ва зебошиноси шавад. Масалан, дастгоҳе танзим шавад, ки мавзӯъ ва ҳадаф ва ҳудуди бадеъро мушахҳас кунад ба наҳве, ки дигар байни мабоҳиси он бо соири низомҳо (масалан, арӯз ва қофия ва баён ва нақди адабӣ) хилт нашавад ва саноеъро аз ҷанд дидгоҳи маҳдуд табақабандӣ кунад ба наҳве, ки төъдоди касире аз саноеъ таҳти як ұнвони муштараки қобили тавзех ва баррасӣ бошанд ва номгузории саноеъ ба наҳви истидолӣ табийин шавад ва равишиҳои ба вучуд омадани саноеъро равшан кунад ба наҳве, ки синфияти байни гуруҳӣ аз саноеъ ошкор шавад ва низ қудрати пешбинӣ дошта бошад, ба наҳве ки битавон саноеи ҷадидеро қашф ва номгузорӣ кард ва дар табакаи ҳуд ҷо дод ва саранҷом ин ки битавон дар мавриди арзиши зебошиноҳии саноеъ бо таваҷҷӯҳ ба ҳадафи бадеъ қазоват кард [31, 19].

Фусаҳои араб воситаҳои тасвири бадеъро “санъат” (“саноеъ)-и бадеъ” ва “маҳосин” (муҳассанот)-и қалом” номидаанд. Бадеънигорони порсии тоҷикӣ ин истилоҳотро пазирифтаанд. Аммо илова ба он аз мусталаҳоти дигаре низ истифода бурдаанд. Насируддини Тӯсӣ дар “Асосу-л-иқтибос” онро “ҳиллатҳои саноеъ” меномад. Таркиби “санъати сухан”-ро бори аввал Шамси Қайси Розӣ дар “ал-Муъҷам” зимни таърифи санъати “игрок” истифода кардааст, ки Тӯракул Зеҳнӣ ваҷҳи тасмияи китобашро аз ҳамин ҷо гирифтааст. Мирҷалолуддини Каззозӣ кӯшиш кардааст, ки муодилҳои истилоҳоти балоғат, бавижа бадеъро ба порсӣ баргардон намояд ва вожаи “санъат”-ро ҳамчун “ороя” тарҷима кардааст. Таркибҳои “шигард” ва “тарфанд” дар рисоили Мирҷалолуддини Каззозӣ, Сируси Шамисо, Беҳрӯзи Сарватиён, Тақӣ Ваҳидиёни Комӯр, Асғари Додбех, Маҳмуди Футӯҳӣ, Сайдмуҳаммади Ростғӯ ва дигарон ба ҷои санъат истифода шудаанд. Ин таркибу истилоҳот гувоҳи равшани онанд, ки дар даврони паҳлавӣ ва сүғдӣ бадеи порсии тоҷикӣ мавҷуд будааст. Мо оид ба ин масъала дар фасли ибтикорот баҳс ҳоҳем кард.

Таъбирҳои “воситай инъикос” ва “воситай тасвир” – менависад донишманди тоҷик Худоӣ Шарифов, ҳамчун муродифи тарҷумани мағҳумҳои таркибии русӣ “средства изображения” ва “средства выражения” ба вучуд омадаанд. Имрӯз онҳоро қасони забоншинос ва маҳсусан аҳли адабу нақду таҳқики адабӣ, ҳар яке ба андозаи салиқаи ҳуд ва фаҳму дироят кор мефармоянд. Маънни “санъати бадеъ” низ зери таъсири мағҳуми таркибии русии “художественное средство” қарор ёфта ва вазоифи маърифатии тоза пайдо кардааст. Бинобар ин мағҳуми бадеъ дар таърихи афкори бадеии мо, метавонем тасдиқ кунем, се маъно дорад:

- аввал, ба маъни наву тозагӣ дар сухан,
- баъд, васоити ҳунарӣ,
- сипас, сифати хоси эҷодӣ [32, 72-73].

Пас санъати бадеъ чист? Устод Абдунабӣ Сатторзода дар рисолаи мабсути “Такмилай бадеи форсии тоҷикӣ”, онҷо, ки дар бораи санъатҳои ба гунаи асбоби таҳайил ва зарурати короии он сӯҳбат мекунад, дар ин ҳусус чунин менависад: “Наҳустин донишманд аз донишмандони фанни бадеъ, ки дар адаби порсии тоҷикӣ

---

ба ин пурсиш посух додааст, Хоча Насируддини Түсій, муаллифи садаи 14 масеңі мебошад. Ү санъатҳои бадеиро дар мақолати нұхуми «Асосулиқтибос» чунин таъриф намудааст: «Ва ҳилатҳои саноеъиро, ки мутааллиқ ба лафз ё ба маъній ва ё ба ҳар ду бувад, «санъат» хонанд» [22, 588]. Дар назди мантиқиён, ба вижада Насируддини Түсій «ҳилатҳои саноеъ» аз چумлаи умуре будааст, ки иқтизи тахайил мекунад. Чунин баёни назар натанҳо дар он замон, балки рўзгори мо аҳамияти худ гум накарда, моҳияти санъатҳои бадеиро ифода месозад. Инъикоси пахлұхой гуногуни ҳаёт ва воқеяни айній тавассути корбасти санъатҳои бадей сурат гирифта, онхоро рангиттар ва хунарӣ нишон медиҳад. Дар робита ба ин, Хоча Насир чунин мулоҳизаро пеш меронад, ки дархури таваҷҷуҳ мебошад: «Ва ончи ба ҷавҳари лафз кунад ва ё ба фасоҳат ва ҷазолати лафз кунад ё ба ҳасаби ҳилате ва ҳамчунин ончӣ иқтизи тахайил ба ҳасаби маъній кунад ва ё ба гаробати маъній кунад ё ба ҳасаби ҳилате ва умури мутааллиқ ба ҳар ду ҳам бар ин қиёс» [22, 589].

Чалолуддини Ҳумой низ монанди Насируддини Түсій санъатҳоро дорои умуре медонад. Хоча Насир, ҳамон гуна ки пештар ишора шуд, иқтизи тахайилро амре ҳисоб мекунад, ки моҳияти санъатҳоро баён месозад. Умуре, ки Ҳумой аз он ёдрас мешавад, ба зебой ва ороиши сухани адабӣ гароиш дошта, онхоро “муҳассанот” ва “саноеъ” ва “санъатҳои бадей” гӯянд [25, 37]. Аммо Насруллоҳи Тақавӣ аз умур номе намебарад, бадеъро дорои вучуҳе медонад, ки муҷиби ҳусни қалом аст [19, 206].

Муаллифони “Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиной” бар ин назаранд, ки санъатҳои бадей бештар ба шакл ва мазмуни қалимаҳо дахл намуда, онхоро зебо ва ҳушоҳанг карда, ба ибораҳо маъниҳои гуногун ва амиқ медиҳанд [23, 97].

Яке аз таърифҳои мусири “санъат”-и бадей ба қалами Сируси Шамисо тааллук дорад, ки онро метавон як навъ ҷамъбасти нұқтаи назарҳои бадеънигорон номид. Ү дар ибтидо суол медиҳад, ки “санъат чист?” ва баъдан ба он посух мегўяд: “Пас забони сабки адабӣ, забонест, ки аз лиҳози маъній ва мусиқӣ аз забони сабкҳои дигар (илмӣ, таърихӣ...) масалан забони рӯзмарра ё истондорд мутамоиз аст. Ҳар гуна инҳироф ва тағири ҳунарӣ (инҳирофе, ки ҷанбаи зебоиной дошта бошад) аз забони одӣ чӣ дар маъній ва тасвир ва чӣ дар лафзу мусиқӣ, як маврид ё санъати бадей аст. Ин саноеъ дар қадим тазийини ҳисоб мешуданд ва қудамо илми бадеъро баҳс аз вучӯҳи таҳсии қалом таъриф кардаанд. Аммо имрӯза мусаллам аст, ки бархе аз онҳо ҷузъи лоянфакки адабиёт ё ҷузви зоти адабиёт ҳастанд. Аз тарафи дигар ба қаломе адабӣ гӯянд, ки басомади ин саноеъ дар он зиёд бошад» [31, 22].

Дар дарозои таърих илми бадеъ низ мисли риштаҳои дигари абдиётшиной рушду такомул ёфт. Муҳассаноти қалом ё санъатҳои бадей, ҷунонки ишора шуд, афзорҳои ҳастанд, ки адибон тавассути ба кор бурдани онҳо забони асари худ ороиш медиҳанд. Абдунабӣ Сатторзода бо истифода аз омӯзишҳои адабшиносии мусири санъатҳои бадеиро ба ҳайси үнсури шаклофарини адабиёти бадей ба ду баҳш тақсим кардааст:

- 1) Воситаҳои тасвири бадей (ҳунарӣ) ё афзори таҷассумӣ;
- 2) Воситаҳои баёни сухан ё афзори ифодаи сухан.

Воситаҳои тасвири бадей (ҳунарӣ) дар адабиёт бештар шомили санъатҳои бадеие мебошанд, ки аз онҳо шоирон ва нависандагон ба хотири тасвирсозӣ ва оғариниши симои ҳунарӣ истифода мекунанд. Ба сухани дигар, санъатҳои бадеие, ки дар амри тасвири бадеъии воқеяният адибонро мадад мекунад, аз ҷумлаи воситаҳои тасвири бадей дар адабиёт ба шумор меравад...

---

Воситаҳои баёни сухан ва ё афзори ифодаи сухан дар адабиёти бадеъ бештар шомили санъатҳое мешаванд, ки аз онҳо ахли қалам ва адибон, пеш аз ҳама, ба хотири равонӣ, хулоҳонгӣ, латофат ва аҷобати сухан истифода мекунанд [18, 362-364].

Ҳар санъат ваҷҳи тасмияе дорад. Ба иттифоқи орои аксари мутлақи донишман-дони арабу ачам Ибни Мӯътаззро (861-908) муҳтареи илми бадеъ донистаанд. Рисолай Ибни Мӯътазз аз ду фанн иборат аст: фанни аввал бадеъ ном дошта, дар бораи таҷнис, мутобака, радду иъҷозу-л-қалом ъала мотақаддумуҳо ва мазҳаби қаломӣ” баҳс мекунад. Фанни дувумро соҳиби “Бадеъ” маҳосин номид, роҷеъ ба илтифот, иътиroz, рӯҷӯъ, хуруҷ, таъқиду-л-мадҳ бимо яшбуҳу-з-замм, таҷоҳулу-л-ориф, ал-ҳазлу юроду биҳи-л-ҷидд, ҳусни тазмин, таъриз ва киноя, ал-иғрот фӣ-с-сифа, ҳусни ташбех, иъноту-ш-шоир нафсаҳу фӣ-л-қавоғӣ ва тақаллуғуҳу мин золика мояд майдаанд.

Истилоҳоте, ки Ибни Мӯътазз барои маҳосини бадеъ ҳамчун ном баргузид, аз ҷониби бадеънигорони пасин мавриди корбаст қарор гирифта, төъдоди онҳо низ ба маротиб зиёд шуд. Маъсалае, ки боиси ихтилоф гашт, ин аз ҷониби ҳар донишманд ба тарики ҳуд ном мондани санъатҳост. Бо он гуфтаи зерини Ибни Мӯътазз асос гашт: “Бошад, ки ҳоҳиши нафси он, ки натавонистааст дар таълифи ин китоб пешӣ бигирад, дар оянда ўро ба анбозе бо мотарифонад, то фанне аз фунуни бадеъро ба номе чуз ончи мотарифонад, ё дар ин боб қаломе мансур аз они ҳештан бигунҷонад ё шеъре, ки мотарифонад, тафсир намояд, ё байтеро бияғзояд, ки ба андозаи соири шавоҳид аҳамият надошта ё бо зикри мисолҳои дигар аз он бениёз будаем ва аз ин рӯ онро вониҳодаем” [7,281].

Ин “ихтиёр”-е, ки Ибни Мӯътазз ба бадеънигорон дод, дар заминай номгузории мусталаҳоти бадеъ ихтилофтеро ба вучуд овард. Бархе аз санъатҳо дар садаҳои минбаъда дорои 10 унвон гашт, ки барои ташхис кардани онҳо монеа эҷод кард.

Кудома дар ин маврид чунин менависад: “Ҳар тоҳ медиҳам, ки дар сухане мазмунҳо ва санъатҳое ҳаст, ки барои онҳо ҳанӯз номе вазъ нашудааст, мекӯшидам, ки номе барои онҳо пайдо кунам ва чунин кардам ва аз онҷо, ки номҳо нишонаҳое беш нестанд, ҷои баҳсу ҷадал дар онҳо нест. Агар ахли назар ба номҳое, ки нигоранда вазъ карда, қонеъ шуданд чӣ беҳтар, вагарна ҳар кас, ки номҳоеро, ки вазъ кардаам, напазирифт, ҳар номеро, ки ҳуд беҳтар меписандад, вазъ кунад ва ҷои мунозиза ва ҷидд нест” [11, 224].

Кудома танҳо дар ҳафт навъи санъат бо Ибни Мӯътазз таворуди хотир дошт. Бо қӯшиши ин ду саромади бадеъ арабӣ 20 санъати нав ба вучуд омад. Шамсулмаъюлӣ Гараконӣ дар “Абдау-л-бадоэъ”, ки маъсалаи төъдоди санъатҳоро таҳқиқ ва мавриди баррасӣ қарор додааст, чунин менависад: “Пас аз он, Абуласбай Андалусӣ ва Абӯҳилоли Аскарӣ, Абулаббос Қайрувонӣ 40 санъати дигар бад-он афзуданд. Сипас Абдулқоҳири Ҷурҷонӣ дар “Асрору-л-балоға” ва “Далоилу-л-эъҷоз” ва Ҳамидуддини Балҳӣ дар “Мақомот ва мақолот” ва Рашидуддини Ватвот дар “Ҳадоиқу-с-сехр ва дақоқиқи-ш-шеър” ва Тақиуддин Ҳамавӣ дар “Хизонату-л-адаб” ва Сафиуддини Ҳилӣ дар “Коғияту-л-бадеъия” ва Шамсуддин Ҳиворӣ дар “Бадеъияту-л-умён” ва Тақиуддин Кафъамӣ дар “Фараҷу-л-караб шарҳи бадеъияи Мақаррӣ” ва Садруддини Мадани дар “Анвору-р-рабиъ” шумораи онҳоро ба 150 ё бештар расонидаанд” [4, 29].

Насрulloҳи Тақавӣ рисолай “Ҳинҷори гуфтор”-ро дар пайравии “Абдау-л-бадоэъ” навиштааст, гуфтаи болои Шамсулмаъюлӣ Гаракониро айнан иқтиbos карда,

---

онро чунин идома додааст: “Абдулганй ибни Исмоил ибни Абдулганй Тобилсии ал-Муваллид, Димашқй ал-Мискин дар “Нафаҳоту-л-азхор” ва Шамсулмаъолй Ҳоч Мирзо Мухаммад Ҳусайнни Гараконй дар “Абдау-л-бадоеъ” таҳқиқи бештаре дар ашъори форсӣ ва арабӣ ва муалламаот карда ва муҳассанотро болиг бар 220 вонамуд карданд” [19, 10].

Бадавӣ Табона дар китоби “Муъчаму-л-балогату-л-арабия” худуди 981 синоати балоғӣ [3,28] ва Аҳмад Матлӯб дар маҷмӯаи сеҷилдӣ “Муъчам мусталаҳоту-л-арабия ва татаввуруҳо” худуди 1100 истилоҳи балогиро муаррифӣ кардаанд [3, 18].

Яке аз сабабҳои зиёд будани санъатҳои бадеӣ он аст, ки баъзе бадеънигорон, хусусан дар бадеи порсии тоҷикӣ навъҳои як санъатро ҳамчун санъати мустақил ва ба таъбири Сируси Шамисо “муҷаррад ва муҷаззо” муаррифӣ мекунанд. Масалан, дар рисолаи “Бадеъу-л-афкор”-и Ҳусайн Кошифӣ, ки нисбат ба рисолаҳои пешини бадеи порсии тоҷикӣ саноёни қалом зиёд аст, ба ҳисоби мо 93 санъат бо анвоаш дида шуд. Вале Мирҷалолуддин Қаззозӣ, ки дар асоси чопи Раҳим Мусулмонкулов онро дар Эрон интишор додааст, бар ин ақида аст, ки шумораи санъатҳои бадеъӣ дар он беш 300 мебошад [9, 58].

Ҳанӯз санъатҳои наве чун ҳисомезӣ, ташхис, парадокс, тасвири парадоксӣ, ойрунӣ, орки тойп, услуби муодила, намод, ҳӯшай тасвири, ошнозудӣ (гаробат) ба рисолаҳои бадеи порсии тоҷикӣ ворид нашудаанд. Ҳол он ки дар ашъори шоирони мо имрӯз дар ин санъатҳо намунаҳо дида мешаванд.

Дар бадеъи порсии тоҷикӣ Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ бори аввал барои ташхис кардани санъатҳо бо номҳои гуногун ё дар аввал ё дар охир номҳои дигари онро зикр мекунад. Масалан, ў номҳои зиёди анвоъи санъати чиносро овардааст, ки барои равшан шудани масъала онҳоро иқтибос меорем: “Аввал, таҷниси том. Ва онро таҷниси тасрех низ мегӯянд. Баъзе онро таҷниси мумосила ва бархе дигар таҷниси муставфӣ мегӯянд” [26, 16-17]. Дувум, таҷниси нокис ва онро таҷниси мухталиф ва таҷниси мухарраф низ мегӯянд. Севум, таҷниси музайял ва онро таҷниси зоид низ мегӯянд. Ҷаҳорум, таҷниси музореъ ва онро таҷниси мутарраф низ мегӯянд. Панҷум, таҷниси лоҳиқ ва онро таҷниси тасриф ном ниҳодаанд. Шашум, таҷниси акс ва онро баъзе таҷниси қалб ном ниҳодаанд, Ҳафтум, таҷниси муракқаб ва онро таҷниси марғӯ мегӯянд. Ва ваҷҳи тасмия он аст, ки аҳаду-л-мутаҷонисин руфӯ карда шудааст ба баъзе аз қалимаи дигар ё ба ҳарфе аз ҳуруфи маънӣ.

Аммо таҷниси файрилафзӣ бар се қисм аст, аввал таҷниси ҳаттӣ ва онро музориа ва мушоқила ва тасҳиф низ мегӯянд. Баъзе аз аҳли арабият таҷниси ҳаттиро мутайям ном кардаанд. Ва ваҷҳи тасмияи онро чунин шарҳ медиҳад: “Ва “атъам” – дар луғат ду фарзанд ба як шикам зоидан аст. Ва чун мутаҷонисин ба сабаби мушобиҳат дар сурати ҳаттӣ монанди тавъамонанд, ин таҷнисро бинобар он мутайям ном ниҳодаанд [26, 25].

Вале навъи дувум ва севуми таҷниси файрилафзӣ танҳо як ном доранд [26, 16-26].

Аз донишмандони мусоир устод Абдунабӣ Сатторзода барои ташаҳҳус додани номҳои як санъат муодилҳои дигари онро дар охир гоҳе бо зикри номи муаллиф ва гоҳе дигар бо ёдоварии китобҳои эшон, яъне дар заминай илмӣ овардааст. Масалан, мутазодро “тазодд” [14, 161; 22, 70], “мутобиқа” [65, 27; 6, 337; 19, 29; 14, 161], “мутобиқ” [65, 31], “тибоқ” [14, 161], “татбиқ” [14, 161], “муқобала” [22, 70], “такоғу” [14, 161], “таноқуз” [71, 273] ва “тақобул” [71, 273] низ мегӯянд [18,125]. Ба аҳли илм маълум аст, ки шумораи аввал номи муаллиф ва асари ў ва шумораи дувум нишондиҳандай сафҳа мебошад.

Ин истилоҳтарошӣ ва ихтилоф дар номгузориҳо ба рушду такомули илми бадеъ монеъа эҷод карда, онро ба инҳитоти фарҳангӣ рӯбарӯ кардаст. Чунонки Шафеъии Кадканӣ дар “Мусиқии шеър”, ки мабонии мусиқоии саноёи бадеиро таҳлили ҷиддӣ кардааст, дар ин маврид менависад: “...ин шумораи шигифтовари саноёв ба номҳои ачибу гарibi онҳо, ҳеч гуна нақшे дар ҳаллоқияти адабии мусулмонон надошта, балки нишонаи комили инҳитоти завқ ва бунбасти ҳаллоқият дар миёни онон будааст. Ба таври хулоса метавон гуфт, ки робитаи ошкор ва мустақиме вучуд дорад миёни рушди ановин ва мусталаҳоти бадеъ ва инҳитоти ҳаллоқияти адабӣ дар забони форсӣ ва арабӣ” [33, 293-294].

Худуди таҳқики фанни бадеъ чумла (як байти шеър, баробар ба як чумла аст) ё фароҷумла (матн) аст. Одатан саноёи лафзӣ дар ду қалима ҳосил мешавад, вале ниҳоятан корбасти он боз ҳамон чумла мебошад. Дар мутуни насрӣ ҳудуди таҳқики фанни бадеъ вусъат ёфта, аз ҷанд ҷумла иборат мебошад, ки ба ҳуд арзиши ҳунарӣ ва аҳамияти зебоиниҳо касб мекунад.

#### **Фехрасти адабиёт:**

1. Аҳмад, Низомуддин ибни Муҳаммад Солеҳ ас-Сиддикӣ ал-Ҳусайнӣ. Маҷмаъу-с-саноёв фӣ улуми-л-бадоеъ. -Теҳрон: Сафири Ирдиҳол. Муқаддима, тасҳех ва таълиқоти Муҳаммад Ҳушкоб. 1394. -372 с.
2. Аҳмад Матлуб. Муъҷам мусталаҳоту-л-арабия ва татаввурӯҳо. -Бейрут: Мактаба Лубнон, 2007. -705 с.
3. Бадавӣ Табона “Муъҷаму-л-балогату-л-арабия” -Бейрут: Мактаба Лубнон, 1997. -780 с.
4. Гараконӣ, Муҳаммад Ҳусайн Қариби мулаққаб ба Шамсулуламо. Абдаъу-л-бадоеъ. – Табрез: Интишороти Аҳрор. Бо эҳтимоми Ҳусайн Ҷаъфарӣ. Ҷоти аввал, зимистони 1377. -536 с.
5. Гараконӣ, Муҳаммад Ҳусайн Қариби мулаққаб ба Шамсулуламо. Қутуфу-р-рабиъ фӣ сунуғи-л-бадеъ. –Теҳрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ. Ба қӯшиши Муртазо Қосими. Ҷоти аввал. 1389. -с 243.
6. Ибни Ҳалдун, Абдурраҳмон. Муқаддима. Тарҷумаи Муҳаммад Парвини Гунободӣ. Ҷоти ҷаҳорум, ҷ. 1 ва 2. 1362. -1401 с.
7. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. -М.-Л.: Изд. АН СССР. Т.6, 1960. -736 с.
8. Комёр Такӣ Ваҳидиён. Бадеъ аз нигоҳи зебоиниҳо. -Теҳрон: Самт. 1394. Ҷоти ҳафтум. -ҳашт+179 с.
9. Кошиғӣ Ҳусайн Вонз. Бадеъу-л-афкор фӣ саноёни-л-аиъор. -Теҳрон: Нашири марказ. Виростаи Мирҷалолуҷдини Қаззозӣ. Ҷоти аввал, 1369. -377 с.
10. Қазвинӣ, Ҷалолуддин Муҳаммад б. Абдурраҳмон. ал-Изоҳу фӣ улуми-л-балога. Шарҳи Алӣ Бӯмулҳам. -Бейрут: Дор ва мактаба ал-Ҳилол, 2000. - 456 с.
11. Қудома б. Ҷаъфар. Нақду-и-шеър. \_Ободон:Пурсии. Тарҷумаи дуктур Сайид Абулқосими Сирри. 1384. -312 с.
12. Муҷмалиӣ, Ҳаким Вочидалиҳон. Матлаъу-л-улум ва маҷмаъу-л-фунун. -Теҳрон: Пажӯҳишкадаи ҳунар. Ба тасҳехи Сайдкамол ҳоҷ Сайдҷаводӣ. 1392. -300 с.
13. Нишонт Сайдмаҳмуд. Зеби сухан ё илми бадеъи порсӣ. -Теҳрон: Илм. 1342. ҷ. 1. -459 с.
14. Нӯшин Гуломҳусайнӣ Ризонажод. Усули илми балогат дар забони форсӣ. -Теҳрон: Фотиматуззухро. 1367. -664 с.
15. Орзу Сироҷуддин Алихон. Атияту-л-кубро ва мавҳибат-л-узмо. -Теҳрон:Фирдавс, 1381 иш. Ба қӯшиши Сируси Шамисо. -196 с.
16. Розӣ, Шамси Қайс. Ал-муъҷам фӣ маъюрии аиъори-л-аҷам.-Теҳрон:Илм. Ба тасҳехи мӯҷаддади Сируси Шамисо. 1388, -640 с.

- 
17. Саккокӣ, Сироҷуiddин Абӯяъқуб Юсуф. Мифтоҳу-л-улум.-Бейрут-Лубнон: Дору-л-кутуби-л-ілмия. Муҳаққиқ Абдулҳамид Ҳиндовӣ.-846 с.
  18. Сатторзода Абдунабӣ. Такмилаи бадеъи форсии тоҷикӣ (дар заминай навиштаҳои пешиниён ва имрӯзиён). -Душанбе: Адиб, 2011.-380 с.
  19. Тақавӣ Насруллоҳ. Ҳинҷори гуфтор дар фанни маъонӣ ва баён ва бадеъи форсӣ.-Исфаҳон: Фарҳангсарои Исфаҳон. 1363, ҷони дувум. -344 с.
  20. Тафтозонӣ Саъдуiddин. ал-Мутаввал. -Кум:Мактабату-д-доварӣ, 1416 қ. -1544 с.
  21. Тафтозонӣ Саъдуiddин. Шарҳу-л-муҳтасар. Ба кӯшиши Абдулмутаъоли Саъидӣ. - Кум:Қатбии Наҷағӣ. Бс. -464 с.
  22. Тӯсӣ Насируddин. Асосулиқтибос. -Техрон:Интишороти Донишгоҳи Техрон. Ба тасъехӣ Мударрис Разавӣ. Ҷони ҷаҳорум, 1367. -632 с.
  23. Ҳодизода Р., Шукурев М., Абдуҷабборов Т. Лугати истилоҳоти адабиётшиносӣ.-Душанбе:1966. -187 с.
  24. Ҳумоӣ Ҷалолуiddин. Маъонӣ ва баён. -Техрон: Ҳумо. 1374 ш. Ҷони севум. -274 с.
  25. Ҳумоӣ Ҷалолуiddин. Фунуни балогат ва синооти адабӣ. -Техрон: Нашири Ҳумо. Ду ҷилд дар як мӯҷаллад, ҷони бистуҳафтум, 1386. -448 с.
  26. Ҳусайнӣ, Атоуллоҳ Маҳмуд. Бадоеъу-с-саноэъ, Нусхай хаттӣ таҳти рақами 16560 дар китобхонаи Мағниси шӯрои исломии Техрон маҳфуз аст. -150 с.
  27. Ҳусайнӣ Сайидалӣ. Тарҷума ва тавзехи Таҳзибу-л-балога. -Кум:Дору-л-ілм. 1388. Ҷони севум. -380 с.
  28. Ҷурҷонӣ Абдулқоҳир. Асрору-л-балога. -Техрон: Интишороти Донишгоҳи Техрон. Тарҷими Ҷалил Тағиӣ. 1374. Ҷони ҷаҳорум. -302 с.
  29. Ҷурҷонӣ Алӣ. Таърифот. -Бейрут: Дору-л-кутуби-л-ілмия. 1408 қ/1988 м. -280 с.
  30. Шавқӣ Зайф. Балога. Ал-Балога татаввур ва таъриҳ. -Қоҳира: Дору-л-маъориф. 2000, -383 с.
  31. Шамисо, Сирус. Нигоҳе тоза ба бадеъ.-Техрон:Митро, 1383, верости 3. -208 с.
  32. Шарифов Ҳудоӣ. Балогат ва суханварӣ.-Душанбе:Ирфон, 2002. -278 с.
  33. Шафоғӣ Кадканӣ, Мусиқии шеър.-Техрон:Оғоҳ. Вироиши 3, ҷони ҳафтум, 1381. Ҳизилуяқ+ 679 с.

#### **Reference Literature:**

1. Ahmad, Nizomuddin ibni Muhammad Solekh al-Siddiki al-Khusayni Djuvaini. Artistic Devices in Poetics. – Tehran: Safir Irdikhol. Introduction, commentary and notes by Mukhammad Khushboka. 1394 hijra. – 372 pp.
2. Ahmad Matlub. The Dictionary of Rhetorical Terminology and its Evolution. – Beirut: Lebanon School, 2007. – 705 pp.
3. Badavi Tabona. The Vault of Arabian Rhetoric. – Beirut: Lebanon School, 1997. – 780 pp.
4. Garakoni, Mukhammad Khusayn Karib Shamsululamo. Introduction into Rhetoric. – Tabrez: Ahror. Prepared for publication by Khusayn Djafari. The first edition. Winter of 1377 hijra. – 536 pp.
5. Garakoni, Mukhammad Khusayn Karib Shamsululamo. Vernal Colors of Poetics Classification. – Tehran: The Academy of Persian Language and Literature. Preparation for Publication by Murtaz Kasimi. The first edition. 1389 hijra. – 243 pp.
6. Ibn Haldun, Abdurrahmon. “Introduction” Translation by Mukhammad Parvin Gunobod. The fourth edition. VV. I-2. 1362 hijra. – 1401 pp.
7. Krachkovsky I. Yu. Selected Composition. Moscow – Leningrad: Publishing-house of the USSR Academy of Sciences, 1960, V.6. – 736 pp.
8. Komyor Taki Vahidiyan. Poetics from the Position of Linguistics. Tehran: Samt. 1394 hijra. The seventh edition. – eight+179 pp.

- 
9. Koshifi Vaiza Khusayna. *Wonders of Thought in the Art of Poetry*. – Tehran: Publishing center. *Introductory article, translation and commentaries by Mirdjalaluddin Kazzozi. The first edition. 1369 hijra.* – 377 pp.
  10. Kazvini, Djalaluddin Mukhammad Abdurakhman. *Explication in Rhetoric. Commentaries by Ali Bumulkham*. – Beirut: Dor-ul-Maktaba al-khilol, 2000. – 456 pp.
  11. Kudoma Djafar. *Criticism of Poetry*. – Obodon: Questionnaire. Translation by Sayid Abulkosim Sirri. 1384 hijra. – 312 pp.
  12. Madjmali, Hakim Vodjidalikhon. *The Beginning of Science and Vault of Arts*. – Tehran: The Institute of Art. Commentary by Saidkamol Khodji Sayiddjavodi. 1392 hijra. – 300 pp.
  13. Nishot Saidmakhmud. *Eloquence and Persian Poetics*. – Tehran: Enlightenment. 1342 hijra. V. 1. – 459 pp.
  14. Nushin Gulomkhayn Rizonazhot. *The Grounds of Persian Rhetoric*. – Tehran: Fotimat az-Zakhro. 1367 hijra. – 664 pp.
  15. Orzu Sirodjudding Alihon. *Great Gift and Big Talent*. Tehran: Firdaws. 1381 hijra. Prepared for publication by SirusShamiso. – 196 pp.
  16. Rozi, Shams Kays. *The Vault of Persian Poetry Rules. Introductory article, translation and commentaries by Sirus Shamiso*. Tehran: Science. 1388 hijra. – 640 pp.
  17. Sacchaki, Sirajuddin Abuyakub Yusuf. *The Key to Sciences*. – *Introductory article, translation and commentary by Abdulkhomid Hindovi*. – Beirut: Lebanon. – 846 pp.
  18. Sattorzoda Abdunabi. *Addendum to Persian Poetics*. – Dushanbe: Man-of-Letters, 2011. – 380 pp.
  19. Takavi Nasrullah. *Norm of Speech in Persian Rhetoric, Aesthetics and Poetics*. Isfahan: Isfahan Palace of Culture. 1363 hijra, the second edition. – 344 pp.
  20. Taftozani Sad ad din. *Detailed Description*. – Kum: Foundations of Justice, 1416 hijra. – 1544 pp.
  21. Taftozani Sad ad din. *Brief Description*. Prepared for publication by Abdulmutaoli Sayidi. – Kum: Katbi Nadjafi – 464 pp.
  22. Tusi Nasiruddin. *The Base of Reference. Commentaries by Mudarris Razavi*. The fourth edition. – Tehran: Publishing-House of Tehran University, 1367 hijra. – 632 pp.
  23. Hodizoda R., Shukurov M., Abdudjabborov I. *The Dictionary of Literary Term*. – Dushanbe: 1966. – 187 pp.
  24. Humoi Djalol ad-din. *Rhetoric and Poetic Discourse*. – Tehran: Humo. 1374 hijra. The third edition. – 274 pp.
  25. Humoi Djalol ad-din. *Rhetoric and Literary Devices*. – Tehran: Humo. VV. 1-2. -1386 hijra. – 448 pp.
  26. Khusayni, Atoullah Makhmud. *Manuscript 16560 in the Literary “Islamic Consultative Assembly of Tehran*. – 150 pp.
  27. Khusayni Sayiddali. “*Edification of Rhetoric*” by Takhsibu l-Baloga. – Kum: *The Tree of Science*. 1388 hijra. – 380 pp.
  28. Djurdjani Abdulkahir. *Secrets of Rhetoric*. – Tehran: Publishing-House of Tehran University. Translation by Djalil Tadjil. The fourth edition. 1374 hijra. – 302 pp.
  29. Djurdjani Ali. *Definitions*. – Beirut: *The Tree of the Books of Science*. 1408/1988. – 280 pp.
  30. Shavki Zayf. *Rhetoric. Evolution and History*. – Cairo: *The Tree of Enlightenment*. – 2000. – 383 pp.
  31. Shamiso Sirus. *New View of Rhetoric*. – Tehran: Mitro, 1383 hijra. – 208 pp.
  32. Sharifov Kh. *Rhetoric and Eloquence*. – Dushanbe: Cognition, 2002. – 278 pp.
  33. Shafeii Kadkani. *Music of Poetry. Tehran: Tidings. The seventh edition, 1381 hijra*. – Forty one+679 pp.